

**УДК 343
ББК 67.71**

**МАСъАЛАҲОИ ҲИМОЯИ ҲУҚУҚУ
ОЗОДИҲОИ ИНСОН ВА ШАҲРВАНД
ҲАНГОМИ ТАТБИҚИ ЧОРАҲОИ
ПЕШГИРИИ МУРОФИАВӢ**

**ПРОБЛЕМЫ ЗАЩИТЫ ПРАВ И
СВОБОД ЧЕЛОВЕКА И
ГРАЖДАНИНА В ХОДЕ
ПРИМЕНЕНИЯ МЕР
ПРОЦЕССУАЛЬНОГО ПРЕСЕЧЕНИЯ**

**THE PROBLEMS OF PROTECTION OF
HUMAN RIGHTS AND FREEDOMS IN
THE COURSE OF APPLICATION OF
PROCEDURAL INTERRUPTION
MEASURES**

**Кобилов Ботурхоча Қобилхочаевич, н.и.ҳ.,
сармуалими кафедраи ҳуқуқи чиноятӣ,
криминалистика ва пешгирии коррупсияи
ДДҲБСТ (Тоҷикистон, Ҳуҷанд)**

**Кобилов Ботурходжса Қабилходжсаевич,
к.ю.н., старший преподаватель кафедры
уголовного права, криминалистики и
предупреждения коррупции ТГУПБП
(Таджикистан, Худжанд)**

**Kobilov, Boturkhodja Kabilkhodjayevich,
candidate of juridical sciences, senior lecturer
of the department of criminal law, crime
detection and prevention of corruption under
the TSULBP (Tajikistan, Khujand)**

Калидвозжаҳо: ҳимояи судӣ, чораҳои пешгири, ҳокимияти судӣ, ҳуқуқу озодиҳои инсон
ва шаҳрванд, адолати судӣ, ислоҳоти судӣ – ҳуқуқӣ, волоияти қонун, мурофиаи
чиноятӣ

Дар мақола мағҳуми чораҳои пешгирии мурофиавӣ, мақсад ва зарурати татбиқи
онҳо баррасӣ гардидаанд, зеро чораҳои пешгириӣ ба ҳуқуқ ва озодиҳои инсон ва шаҳрванд
даҳолат мекунанд. Чораҳои пешгириӣ дар давраи тафтиши пешакӣ вобаста аз хавф-
нокии ҷамъиятии кирдори содиршиуда аз ҷониби муфаттиши интихоб ва аз ҷониби суд
татбиқ карда мешаванд, ки онҳо бо маҳдуд кардан ва ё маҳрум соҳтани ҳуқуқҳои
инсон алоқамандӣ доранд. Дар доираи мақолаи илмӣ баъзе камбудиҳое, ки дар амалияи
татбиқи чораҳои пешгириӣ ба ҷашм мерасанд ва ҳолатҳое, ки ҳангоми интихоб ва
татбиқи чораҳои пешгириӣ бояд ба назар гирифта шаванд нишон дода шудаанд. Дар
мақола дар баробари масъалаи зикр гардида баҳри асоснок ва дуруст татбиқ намудани
чораҳои пешгириӣ тавсияҳо дода шудаанд.

Ключевые слова: судебная защита, меры пресечения, судебная власть, права и свободы
человека и гражданина, правосудие, судебно-правовая реформа, верховенство закона,
уголовный процесс.

Раскрывается понятие «меры пресечения», цель и необходимость их применения, так как меры пресечения имеют влияние на права и свободы человека и гражданина. Меры пресечения, которые связаны с ограничением или лишением прав человека на стадии предварительного следствия, учитывая общественную опасность совершившегося деяния, выбираются следователем и применяются судом.

Раскрыты некоторые недостатки, которые встречаются в практике применения мер пресечения, и обстоятельства, которые должны учитываться во время их выбора

и применения. Кроме изложенной проблемы, также предложен ряд рекомендаций для обоснованного применения мер пресечения.

Key words: judicial protection, preventive measures, judicial power, human and civil rights and freedoms, justice, forensic- legal reform, supremacy of law, criminal trial

The author discloses the notion “measures of interruption”, aim and necessity of resorting to them, as the latters exert influence on the rights and freedoms of man and citizen. Measures of interruption associated with limitation or privation of human rights at the stage of preliminary investigation are chosen by the latter and applied by court with taking into consideration a danger of the act perpetrated.

The author discloses also certain shortcomings occurred in the practice of application of the measures in question and concrete circumstances which should be taken into account during their option. Except the problem expounded a number of recommendations for a well-grounded application of interruption measures are proposed.

Давлат ҳуқуқу озодиҳои инсонро арзиши олӣ эътироф карда, ба тамоми сохтор ва мақомоти давлатӣ масъулияти ҳимоя ва таъмини онҳоро voguzor менамояд, ба санадҳои меъёрио ҳуқуқӣ ҳимояи ҳуқуқу озодиҳои инсонро ҳамчун маҳаки марказӣ ворид намуда, дигар меъёрҳои ҳуқуқиро дар атрофи онҳо муттаҳид сохтааст. Ба сифати ҳуқуқу озодиҳои инсон маҷмӯи имкониятҳои ҳуқуқӣ эътироф шудаанд, ки бо воситай он инсон дар ҳаёти иҷтимоӣ, сиёсӣ ва ҳуқуқии чомеа иштирок мекунад.

Масъалаи ҳимояи ҳуқуқу озодиҳои инсон ва шаҳрванд ҳангоми татбиқи чораҳои мурофиавӣ яке аз мавзӯҳои марказии тадқиқоти илми олимони ватаний ба шумор меравад. Дар асарҳои Искандаров З., Баҳридинов Б., Юлдошев Р., Раҳматулоев А., таклифу пешниҳод ва хулосаҳои судманд оид ба дастрасии адолати судӣ ва ҳимоя, қоидаҳои татбиқи чораҳои маҷбурии мурофиавӣ пешбарӣ ва асоснок карда шудаанд. Лекин муҳокимаи ин масъалаҳоро ҳалгардида ё анҷомёфта ҳисобидан бармаҳал аст.

Қабул гардидан қонунҳои нав ва такмил ёфтани санадҳои меъёрии ҳуқуқӣ бевосита ба тарзу услугҳои ба амалбарории ҳимоя низ таъсир мерасонанд, ки дар навбати худ ин гуна тағиирот зарурати тадқиқ ва омӯзиши ин масъалаҳоро дучанд мегардонад. Бинобар ин, доир ба таъмини ҳуқуқи ҳимоя дар мурофиаи ҷиноятӣ ҳангоми анҷом додани амалҳои ҷудогонаи тафтишӣ, инчунин масъалаҳои таъмини ҳимояи ҳуқуқу манфиатҳои айборшавнда, гумонбаршуда дар ҷараёни татбиқи чораҳои пешгирӣ, ҳусусиятҳои хоси татбиқи чораҳои маҷбурий, инчунин зарурати такмили меъёрҳои қонунгузории мурофиавии ҷиноятии Ҷумҳурии Тоҷикистон, таҳлили ҳуқуқии масъалаҳои мурофиавӣ ба миён меоянд.

Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон ҳимояи судии ҳуқуқ ва озодиҳои инсон ва шаҳрвандро аз ҳар гуна ҳуқуқвайронкуниҳо, аз ҷумла аз амалҳо ва қарорҳои гайриқонуни шаҳсони мансабдор кафолат додааст, ки боиси баланд шудани нақши ҳокимијати судӣ дар қишвар, дигаргунсозиҳо ва кафолати муҳити ороми ҳаёти ҷамъиятӣ гардидааст [1, с.5].

Пешрафти минбаъдаи ҳаёти чомеа ва амалий намудани мақсаду вазифаҳои дар пешистода кафолати адолати судиро талаб мекунад. Муҳим аст, ки дар доираи барномаи нави ислоҳоти судиву ҳуқуқӣ сохтор ва фаъолияти мақомоти судӣ такмил

дода шавад ва чиҳати баррасии босифату саривақтии парвандаҳо ва ичрои санадҳои қабулнамудай мақомоти судӣ чораҳои мушаххас андешида шаванд.^[2]

Бо ин мақсад, Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон дар Паёми худ ба Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон дар назди Суди конституцсионӣ, Суди Олий, Суди Олии иқтисодӣ, Вазорати аддия ва Ҳадамоти ичро вазифа гузошт, ки дар муҳлатҳои кӯтоҳтарин барномаи нави ислоҳоти судиву ҳуқуқиро барои солҳои 2019-2021 таҳия ва пешниҳод созанд ^[3].

Таҷассуми принсипҳои конституцсионӣ дар соҳаи адолати судӣ дар он зоҳир мешавад, ки маҳз дар ҳамин соҳаи фаъолияти давлатӣ, имконияти мақомоти давлатӣ ва шахсони мансабдор оид ба маҷбуран маҳдуд ва ё маҳрум соҳтани ҳуқуқ ва озодиҳои инсон ба вучуд меояд, ки татбиқи онҳо зарурати риоя ва ичрои қатъии принсипҳои конституцсионии адолати судиро тақозо мекунад.

Дар ҷараёни баамалбарории адолати судӣ интиҳоб ва татбиқи чораҳои пешгирий яке аз институтҳои нисбатан муҳимми мурофиаи ҷиноятӣ ба ҳисоб мераванд. Аз як тараф онҳо имконият медиҳанд, ки ичрои вазифаи мурофиавии ҷиноятӣ самаранок таъмин карда шавад, (ки эътибори ин институт ба ҳисоб меравад), аз тарафи дигар, бевосита ба амалӣ гаштани доираи ҳуқуқҳои конституцсионӣ, озодӣ ва манфиатҳои қонуни шаҳрвандон мудоҳила мекунанд (ки камбудии он ба ҳисоб меравад). Аз саривакт, қонунӣ ва асоснок татбиқ кардани чораи пешгирий мувозинат миёни мақсади адолати судӣ ва ҳуқуқҳои инсон таъмин мешавад.

Дар замони мусир дар Ҷумҳурии Тоҷикистон нақши суд доир ба татбиқи чораҳои пешгирий назаррас баланд шуд. Судҳо ваколат доранд, баъзе чораҳои пешгириро дар ҳамаи давраҳои пешбуруди парвандаҳои ҷиноятӣ интиҳоб ва татбиқ намоянд. Суд ҳуқуқ дорад шикоятҳои шаҳрвандон, шахсони манфиатдори мурофиаи ҷиноятиро нисбат ба чораҳои пешгирий, ки аз ҷониби мақомоти тафтиши пешакӣ татбиқ шудаанд, баррасӣ намояд. Лекин доир ба асосҳо ва тартиби мурофиавии татбиқи чораҳои пешгирий дар мурофиаи ҷиноятӣ ҳоло ҳам баҳсҳои илмии зиёд ҷой доранд. Нуктаи назари олимони соҳаи ҳуқуқшиносӣ ва ҳулосаи кормандони мақомоти тафтишӣ - судӣ зарурати таҳлилу тадқиқотро ба миён овардааст. Бешубҳа, баъди қабули Кодекси мурофиавии ҷиноятии Ҷумҳурии Тоҷикистон дар соҳаи мурофиаи ҷиноятии ватаний тағйироти назаррас ба вучуд омаданд, ки онҳо низ ба таҳлил ва арзёбии илмӣ ниёз доранд. Барои фаҳмидани мақсад, мазмун, асосҳои татбиқ ва низоми чораҳои пешгирий ба мо зарур аст, пеш аз ҳама худи мағҳуми чораҳои пешгириро мавриди баррасӣ ва таҳлил қарор дихем. Масъалаҳои вобаста ба мағҳуми чораҳои пешгирий дар адабиёти илмии ҳуқуқи мурофиаи ҷиноятӣ дар давраи амали Кодекси мурофиавии ҷиноятии Ҷумҳурии Тоҷикистон соли 1961 хело ҳуб омӯхта шуда буд. Бояд қайд кард, ки бар хилоғи тағйироти ҷиддии дар қонуни амалкунанда пешбинишуда, ба тарики назариявӣ мағҳуми чораҳои пешгирий, аломатҳо ва мақсади онҳо, ки дар даҳсолаҳои гузашта кор карда шуда буданд, то имрӯз истифода бурда шуда истодаанд.

Аз ҷумла, дар адабиёти илмии ватаний ҷунин мағҳуми чораи пешгирий дида мешавад: «Чораҳои пешгирии мурофиаи ҷиноятӣ қисми асосии таркибии инститuti чораи маҷбурукунии мурофиавӣ - ҷиноятӣ ба ҳисоб мераванд ва ҷун тарзи таъмин намудани адолати судӣ нисбат ба шахсоне, ки ба ҷавобгарии ҷиноятӣ қашида мешаванд ва дар ҳолатҳои истисной нисбат ба шахсоне, ки дар содир намудани

чиноят гумонбар дониста мешаванд, татбиқ мегарданد» [4, с.131]. Чораҳои пешгирӣ қисми зиёди чораҳои маҷбуркунии мурофиавӣ - чиноятиро ташкил медиҳанд. Татбиқи онҳо ҳама вақт, бо маҳдудкуни ҷиддии ҳуқуқ ва озодиҳои категорияи шахсони муайян, ки ба доираи фаъолияти мурофиавӣ -чиноятий ҷалб карда шудаанд, вобаста аст. Мақсади татбиқи чораҳои пешгирӣ, ин пешгирӣ намудани имкониятҳои айборшаванда ва ё гумонбаршаванда: 1) оид ба пинҳон шудан аз таҳқиқ, тафтиши пешакӣ ва суд; 2) давом додани фаъолияти чиноятий; 3) таҳдид намудан ба шоҳидон ва дигар иштирокчиёни пешбуруди парвандаи чиноятий; 4) нобуд соҳтани далелҳо ва бо ягон роҳ мамониат кардан ба пешбуруди парванда; 5) саркашӣ намудан аз ҳозир шудан бо даъвати шахсони ваколатдори мақомоти давлатӣ ва аз адои ҷазо ба ҳисоб меравад [6, с.56].

Нақши асосии чораҳои пешгирӣ дар таъмини иҷроиши ҳуқм ифода мейбад, қайд мекунанд гуруҳи муаллифон [6, с.38]. Дар замони мусир, дар қонунгузории бисёр давлатҳо масъалаи татбиқи чораҳои пешгирӣ (хусусан татбиқи онҳо аз ҷониби суд), таҷдиди назар шуда истодааст. Ин раванд, бо қабул намудани барномаи ислоҳоти судӣ - ҳуқуқӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон низ оғоз ёфтааст [5,с185].

Чи хеле ки аз барномаи давлатии ислоҳоти судӣ - ҳуқуқӣ бармеояд, адолати судие, ки мо аз давлати шӯравӣ мерос гирифтем, бар хилофи манфиати инсон ва шаҳрванд буд. Суд ваколати ҳокимиятиро истифода намебурд, баракс ҳокимияти давлатӣ ваколати судро истифода мебурд. Судҳо, ба монанди дигар низоми адлия, ҷузъи муҳими низоми маъмурӣ -фармонфармоиро ташкил медоданд [7, с.27]. Чораҳои пешгирӣ низ бо ин мақсад интиҳоб карда мешуданд. Аксар вақт онҳо бе ягон зарурат татбиқ карда мешуданд, чораҳои нисбатан қатъӣ нисбат ба чораҳои даҳлдор бештар истифода мегардид. Дар амал танҳо ду чораи пешгирӣ- забонҳат дар бораи аз ҷои истиқомат баромада нарафтан ва ба ҳабси пешакӣ гирифтан бештар истифода бурда мешуданд.

Чунин ҳолат дар таҷрибаи татбиқи чораҳои пешгирӣ аз ҷониби мақомоти тафтишӣ ва судӣ имрӯз низ идома дорад, ки камбудии ҷиддӣ дар фаъолияти онҳо ба ҳисоб меравад. Дар Кодекси мурофиавии chinoyati амалкунандай Ҷумҳурии Тоҷикистон 7 намуди чораи пешгирӣ мавҷуд аст, ки онҳо бояд вобаста аз шаҳсияти chinoyatkor, ҳавғонкӣ ҷамъиятии кирдори содиршуда, оқибати ба вучуд омада интиҳоб ва татбиқ карда шаванд. Мутаассифона, имрӯз низ аз чораҳои пешгирӣ дар Кодекс пешбинишуда танҳо ду намуди мазкури чораи пешгирӣ татбиқ мегардад. Ба назари мо истифода бурдани чораҳои пешгирӣ дар намуди кафолати шаҳсӣ, супоридани хизматчии ҳарбӣ таҳти назорати фармондехии қисми ҳарбӣ, таҳти парасторӣ супоридани ноболиг, гарав ва ҳабси хонагӣ ба манфиати кор аст.

Вобаста ба ҳолатҳои нишондодашуда, дар барномаи ислоҳоти судӣ - ҳуқуқӣ ба чораҳои пешгирӣ ҳамчун яке аз институтҳои муҳими мурофиави chinoyati дикқати ҷиддӣ дода шудааст. Аз ҷумла қайд карда шудааст, ки ислоҳоти судӣ дар он ҳолат ба вучуд меояд, ки агар қонунгузор дар соҳаи адлия воқеан амалий гаштани ҳуқуқ ва озодиҳои асосии инсонро кафолат дихад (аз ҷумла ҳангоми татбиқи чораи пешgirī). Ҳамчунин қайд гардидааст, ки Конституцияи Ҷумҳурии Тоҷикистон ва ислоҳоти судӣ-ҳуқуқӣ, принсипи эътирофнамудаи ҷомеаи ҷаҳониро, ки ҳокимияти судӣ бояд шаҳрвандонро аз ғайриқонунӣ ба ҳабс гирифтани химоя намояд, тасдиқ мекунанд [8, с.28].

Қобилов Б.Қ. Масъалаҳои ҳимояи ҳуқуқу озодиҳои инсон ва шаҳрванд ҳангоми татбиқи чораҳои пешгирии мурофиавӣ

Файр аз ин, дар барномаи ислоҳоти судӣ пешбинӣ шудааст, ки функцияи мачбуркунии маъмурӣ бештар бояд ба иҷроӣ ўҳдадориҳои мурофиавӣ ва риояи қонунҳо дар давраи то судии мурофиа иваз карда шавад, ки дар як ҳам принсипи мубоҳисаи воқеиро таъмин месозад ва ҳам асоснокии татбиқи чораҳои пешгириро, аз ҷумла, ба ҳабс гирифтанро дар бар мегирад. Чунин муқаррарот, ба ўҳдадориҳои байналхалқии Ҷумҳурии Тоҷикистон низ мувофиқат мекунанд.

Барои таъмини кафолати ҳуқуқҳои шахсият, дар мурофиаи ҷиноятӣ пешниҳод шуда буд, ки ба таври даҳлдор шароити дар ҳабс нигоҳ доштани гумонбаршаванда, айборшаванда ва судшаванда то давраи мурофиаи судӣ сабук ва беҳтар карда шавад; чораи нави пешгирий – ҳабси хонагӣ дар низоми чораҳои пешгирий воқеан татбик гардад; гарав ҳамчун, чораи алтернативии ба ҳабс гирифтан, ба таври васеъ бояд истифода бурда шавад.

Аз 1 апрели соли 2010 Кодекси нави мурофиавии ҷиноятии Ҷумҳурии Тоҷикистон мавриди амал қарор дода шуд, ки дар он аксарияти масъалаҳои мурофиаи ҷиноятӣ ҳалли ҳудро ёфтаанд ва баъзе масъалаҳои вобаста ба чораҳои пешгирий таҳлили илмиро талаб менамоянд.

Мувофики меъёрҳои нау, қонунгузор ба масъалаҳои татбиқи чораҳои пешгирий нисбат ба гумонбаршаванда ва айборшаванда, дақиқтар муносибат мекунад. Ҳимояи ҳуқуқ ва манфиатҳои қонунии шаҳрвандон ва ташкилотҳо, ҳимояи ҳам ҳуқуқи ҷабрдида аз ҷиноят ва ҳам шахсони гумонбаршаванда ва айборшаванда аз айборӣ ва маҳқумкунии файриқонунӣ дуруст муайян ва ба танзим дароварда шудааст.

Тартиби интиҳоби чунин чораи пешгирий, ба монанди ба ҳабс гирифтан тағиیر дода шуд. Чораи пешгирии барои қонунгузории мурофиавии ҷиноятӣ муҳим ҳабси хонагӣ барқарор карда шуд. Ба меъёрҳои дигари чораҳои пешгирий низ тағиирот ворид карда шуданд. Институти назорати судӣ ба татбиқи чораҳои пешгирий аз ҷониби мақомоти тафтиши пешакӣ пурзӯр карда шуд. Акнун розигии прокурор ва иҷозати суд кафолатҳои ҳуқуқию мурофиавии риоя шудани ҳадди маҳдуд гаштани даҳлнопазирӣ ҳуқуқу озодиҳои шаҳрвандон дар ҷараёни мурофиаи ҷиноятӣ, аз ҷумлаи татбиқи чораҳои маҷбурий мебошанд [9, с. 256]. Прокурор, суд ва судя дар доираи салоҳияти ҳуд маводҳои аз ҷониби мақомоти таъқиби ҷиноятӣ барои татбиқи чораҳои мурофиавии ҷиноятӣ ё анҷом дода шудани амалҳои тафтишотӣ пешниҳод гардида мавриди омӯзиши ҳаматарафа ва санчиши дақиқ қарор медиҳанд. Дар мавридиҳои пешбиникардаи қонун дар баррасии ин масъалаҳои мурофиавии ҷиноятӣ шахсони манфиатдор (гумонбаршуда, айборшаванда, ҳимоятгар) бевосита иштирок менамоянд. Танҳо дар сурати риоя ва иҷро шудани талаботи муайянкардаи қонун ва мавҷудияти асосҳои воқеӣ ва ҳуқуқӣ, ногузир будани татбиқи чораҳои маҷбурии мурофиавии ҷиноятӣ ва ё анҷом дода шудани амалҳои тафтишотӣ муқаррар ва иҷозат дода мешаванд.

Нисбатан муфассалтар, ҷараёни татбиқи чораҳои пешгирий дар давраҳои судии мурофиаи ҷиноятӣ ба танзим дароварда шудааст. Умуман, гуфтан мумкин аст, ки бо қушиши қонунгузор дар низоми мақомот ва шахсони мансабдоре, ки чораҳои пешгириро татбиқ мекарданд, суд мақомоти марказӣ эътироф гардид, ки бевосита ба пешбуруди парвандаҳои ҷиноятӣ ва моҳияти демократии ҳимояи ҳуқуқ ва озодиҳои инсон мусоидат мекунад.

Мутаассифона, амалияи ҳуқуқтатбиқкунии мусоир ҳоло ҳам побанди қонун-

гузории мурофиави чиноятии пешина ва амалияи татбиқи он мебошад. Судҳо дарҳости мақомоти тафтиши пешакиро оид ба интихоби чораи пешгирӣ дар намуди ба ҳабс гирифтан бо шитобкорӣ, беасос қонеъ мегардонанд. Дар баробари ин вазифаи айбдоркуниро, ки ба суд хос намебошад, бештар ба ичро мерасонанд. Дар давраҳои судии мурофиаи чиноятӣ, суд аксар вақт беистисно ба он чораи пешгирӣ, ки дар давраи тафтиши пешакӣ интихоб карда шуда буд, розӣ шуда, ба таври даҳлдор онро санҷида намебарояд, қонеъ кардани дарҳостҳоро дар хусуси тағиیر додани чораи пешгирӣ, беасос рад мекунад. Вобаста ба ҳолатҳои дар боло қайдгардида доир ба масъалаи мазкур чунин пешниҳодҳо баён карда мешаванд:

1. Дар Кодекси мурофиавии чиноятии Ҷумҳурии Тоҷикистон чораи пешгирӣ дар намуди ҳабси хонагӣ пешбинӣ шудааст, аммо тартиби ичро намудани он муқаррар нашудааст, аз ин хотир ба мақсад мувоғиқ аст, ки Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи тартиб ва низоми дар ҳабси хонагӣ нигоҳ доштани гумонбаршавада ва айбдоршаванд» қабул карда шавад.

2. Дар асоси Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи тартиб ва низоми дар ҳабси хонагӣ нигоҳ доштани гумонбаршаванд ва айбдоршаванд» аз ҷониби Вазорати адлияи Ҷумҳурии Тоҷикистон дар мувоғиқа бо Прокуратураи генералии Ҷумҳурии Тоҷикистон Низомнома дар бораи тартиби ичрои чораи пешгирӣ дар намуди ҳабси хонагӣ қабул карда шавад.

3. Бояд қайд, ки барои татбиқи бомувафақияти ҳабси хонагӣ ҳамчун чораи пешгирӣ на танҳо Кодекси мурофиавии чиноятӣ ҳамчунин қонунгузории чиноятии Ҷумҳурии Тоҷикистон ба такмил ва тасҳех ниёз дорад. Мувоғиқи моддаи 70 Кодекси чиноятии Ҷумҳурии Тоҷикистон то эътибори қонунӣ пайдо кардани ҳукм, дар ҳабс нигоҳ доштан ба мӯҳлати ҷазо дар намуди маҳрум соҳтан аз озодӣ, нигоҳ доштан дар қисми ҳарбии интизомӣ, ҳабс, маҳдуд кардани озодӣ, корҳои ислоҳӣ ва маҳдуд кардан дар хизмати ҳарбӣ ҳисоб карда мешаванд (ғайр аз ин, ба мӯҳлати чунин ҷазоҳо маҳрум соҳтан аз озодӣ, нигоҳ доштан дар қисми ҳарбии интизомӣ, ба ҳабс гирифтан як рӯз баробари як рӯз ҳисоб карда мешавад). Ба мӯҳлати ҷазои таъин намудаи суд, ҳисоб кардани мӯҳлати то баровардани ҳукм дар ҳабси хонагӣ қарор доштани айбдоршаванд дар қонун пешбинӣ нашудааст. Пешниҳод мекунем, ки ба қ. З моддаи 70 Кодекси чиноятии Ҷумҳурии Тоҷикистон чунин тағиирот ворид карда шавад: «Вақти дар ҳабс ва ҳабси хонагӣ нигоҳ доштан ба мӯҳлати ҷазо дар намуди маҳрум соҳтан аз озодӣ, нигоҳ доштан дар қисми ҳарбии интизомӣ ба ҳисоби як рӯз баробари як рӯз, дар намуди маҳдуд кардани озодӣ як рӯз баробари дӯ рӯз, корҳои ислоҳӣ ва маҳдуд кардан дар хизмати ҳарбӣ як рӯз баробари се рӯз, мӯҳлати корҳои ҳатмӣ як рӯзи ба ҳабс гирифтан ва ҳабси хонагӣ баробари ҳашт соати корҳои ҳатмӣ ҳисоб карда мешавад».

Пайнавишт:

1. Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон. 06 ноябри соли 1994 аз тарикӣ райпурсии умуниҳалқӣ қабул шудааст ва ба он 26 сентябри соли 1999, 22 шуни соли 2003 ва 22 майи соли 2016 тавассусти раъйпурсии умуниҳалқӣ тағииру иловажо ворид карда шудаанд. – Душанбе: Ганҷ 2016. – 135 с.
2. Суханронии Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ Пешвои миллат, Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳттарам Эмомалӣ Раҳмон дар мулоқот бо кормандони мақомоти судӣ. 21. 11. 2019. www.Prezident.tj (санаи муроҷиат 28. 11. 2019)

Қобилов Б.Қ. Масъалаҳои ҳимояи ҳуқуқу озодиҳои инсон ва шаҳрванд ҳангоми татбиқи чораҳои пешгирии мурофиавӣ

-
3. *Паёми Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ Пешвои миллат, Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарар Ҷомӯи Ҷумҳури Тоҷикистон. аз 26. 12. 2018. www.Prezident.tj (санаи муроҷиат 18.09.2019)*
 4. *Искандаров З.Х. Права человека и национальный механизм ее защиты.- Душанбе, 2007. – 131 с.*
 5. *Трунова Л.К. Меры пресечения в новом УПК Российской Федерации // Адвокатские вести, 2002. № 8. - С.56-58*
 6. *Трунов И.Л., Трунова Л.К. Меры пресечения в уголовном процессе.- СПб., 2003. – 378 с.*
 7. *Концепция судебной реформы в Российской Федерации. Под. ред. Б.А. Золотухина. - М.: Республика, 2001. -111 с.*
 8. *Указ Президента Республики Таджикистан «Программа судебно-правовой реформы» от 27 июня 2007г, № 271. www.Prezident.tj*
 9. *Рахматулоев А.Э. Мурофиаи ҷиноятӣ. Китоби дарсӣ. – Ҳуҷанд: Ҳурӯсон, 2019. – 664 с.*

Reference Literature:

1. *The Constitution of the Republic of Tajikistan adopted on November 6, 1994 by nationwide referendum, amended by referendums from September 26, 1999, June 22, 2003 and May 22, 2016. – Dushanbe: “Treasure” 2016. – 135 pp.*
2. *Speech of the Founder of National Peace and Concord, Leader of the Nation, President of the Republic of Tajikistan Emomali Rakhmon at the Meeting with Government Officials. 21. 11. 2019. (accessed 28. 11. 2019) www.Prezident.tj*
3. *The Message of Founder of Peace and National Concord, Leader of the Nation, President of the Republic His Excellency Emomali Rakhmon to the Majlisi Oli of the Republic of Tajikistan. From 26. 12. 2018. (The date of request: 18. 09. 2019)*
4. *Iskandarov Z. H. Human Rights and National Mechanism of their Protection. – Dushanbe. 2007. – 131 pp.*
5. *Trunova L. K. Measures of Interruption in the New Criminal-Procedural Code of Russian Federation. Tidings, 2002, # 8. – pp. 56-58.*
6. *Trunov I. L., Trunova L. K. Measures of Interruption in Criminal Proceedings Process. – SPb. 2003. – 378 pp.*
7. *Conception of Forensic Reform in Russian Federation \\under the editorship of B.A. Zolotyhin M.: Republic, 2011. – 111 pp.*
8. *The Fiat of the President of the Republic of Tajikistan in “Judicial Legal Reform Program” dated by June 27, 2007, № 271 . www.Prezident.tj*
9. *Rahmatullayev A. E. “Criminal Proceeding”. - Khujand: Khuroson, 2019. -664 pp.*